

Тақризи

**роҳбари илмӣ ба диссертатсияи Мирзоев Сайдмузаффар Мирзомуродович
дар мавзуи «Хусусиятҳои сиёсати экологии давлатҳои Осиёи Миёна дар
шароити хозира» барои дарёфти дараҷаи илми доктори фалсафа PhD,
доктор аз рӯйи ихтисоси 6D050200 – Сиёсатшиносӣ (6D050202 – Ниходҳо,
равандҳо ва технологияҳои сиёсӣ)**

Рисолаи номзадии Мирзоев С. М. дар мавзуи “Хусусиятҳои сиёсати экологии давлатҳои Осиёи Миёна дар шароити хозира” яке аз масъалаҳои мубрами замони муосир мебошад, ки аҳамияти назариявӣ, илмӣ ва амалӣ дорад. Зоро мушкилоти экологии давлатҳои Осиёи Миёна яке аз масоили мухимтарин ва мубрантарини ҷомеаи муосир ба шумор меравад. Хусусияти хосаи ин мушкилоти замони муосир дар он ифода меёбад, ки он ба раванди рушди давлатҳои Осиёи Миёна ба таври маҷмӯй таъсири манғии худро расонида, ягон соҳаи ҳаёти инсон дар ин самт эмин буда наметавонад. Давлатҳо ва ҳалку миллатҳои минтақаи Осиёи Миёнаро на танҳо марзи ягона ва ҳамҷаворию ҳамbastagии табиӣ, инчунин таъриху фарҳанги ҷандҳазорсола мепайвандад. Ин кишварҳо ҳамзамон, дорои фазои ягонаи экологӣ ва масоили умимиэкологӣ мебошанд.

Аз ин лиҳоз, дар илми муосири сиёсатшиносӣ таҳлилу таҳқиқи масъалаҳои сиёсати экологӣ дар шароити муосири минтақаи Осиёи Миёна аҳамияти қалони назариявӣ ва амалиро доро мебошад. Омӯзиш ва таҳқиқи масъалаи мазкур нишон медиҳад, ки дар байни маҷмӯи масоили сиёсати ҷомеаи муосир мушкилоти экологии давлатҳои Осиёи Миёна мақоми маҳсусро ишғол мекунад.

Таҳлили ҳамаҷонибаи адабиёти мавҷудаи илмӣ дар соҳаи сиёсати экологӣ нишон медиҳанд, ки ин мушкилот дар шароити тағйирёбии иқлим дар минтақаи Осиёи Миёна аз нуқтаи назари илмҳои сиёсӣ ҳанӯз пурра омӯхта нашудааст. Дар асоси таҳлил ва далелҳои мушахҳас

маълум гардид, ки сиёсати экологии кишварҳои Осиёи Миёна дорои як қатор омилҳои мураккабу ҳалношуда мебошанд. Дар ин асос, кӯшиши таҳқиқи омӯзиш, таҳия ва татбиқи сиёсати экологӣ дар минтақа зарур мебошад.

Шиносоӣ бо мавод, мазмуну муҳтавои рисола ва таҳлили адабиёти истифодашуда далолат аз он мекунад, ки дар пайи таҳқиқи мавзӯъ муҳаккиқ аз сарчашмаҳо, китобҳо ва асарҳои илмӣ-тадқиқотии олимони ватанию хориҷӣ хуб оғаҳӣ дошта, аз онҳо самаранок истифода бурдааст.

Дар асоси маводи назариявӣ, сарчашмаҳо ва адабиёти мавҷуда, диссертант ҳадафи асосии омӯзиши хусусиятҳои мураккаби ташаккули сиёсати экологии минтақаи Осиёи Миёнаро нишон додааст. Тибки мақсади гузошташуда, муайян кардани маҷмӯи омилҳои ба вазъи экологии минтақа таъсири манғӣ расонанда, дурнамои рушди сиёсати минтақавии экологӣ, таҳия ва татбиқи сиёсати ягонаи минтақавии экологӣ ва ҷустуҷӯи роҳи ҳалли онҳо мебошад. Аз ин лиҳоз, сиёсати экологӣ таҳлили фалсафӣ ва равишҳои сиёсиро талаб мекунад, ки имкон медиҳанд мушкилиҳои мураккаби экологиро ҳал қунанд.

Объекти таҳқиқот сиёсати экологии давлатҳои Осиёи Миёна дар давраи соҳибихтиёрии онҳо, ҳолат, мушкилот ва дурнамои он мебошад. Ҳадафи асосии таҳқиқот ҷараёни таҳияи сиёсати экологӣ дар танзими раванди экологӣ ва вазъи он дар Осиёи Миёна, инчунин ҳифзи табиат ва саломатии инсон мебошад.

Асоси назариявии таҳқиқотро хулосаҳои бунёдӣ ва изхороти намояндагони илмҳои иҷтимоию сиёсӣ, географӣ, инчунин баромадҳо ва фаъолияти шахсиятҳои сиёсӣ ташкил додаанд.

Ҳангоми таҳқиқи кори илмӣ муҳаккиқ аз методҳои таҳлили системавӣ, соҳторӣ-функционалӣ, таъриҳӣ ва муқоисавӣ истифода намудааст. Аз ин рӯ, ба муҳаккиқ муюссар гаштааст, ки ҳангоми таҳияи рисола вобаста ба вазифаҳои пешгузошта маводро ҷо ба ҷо гузошта,

низомнокӣ, пайдарпайӣ ва мантиқи фикрро риоя намуда, бо далелҳо асоснок намудааст.

Навгонии кори илмӣ пеш аз ҳама аз он иборат аст, ки дар илми иҷтимоию сиёсии ватаниӣ бори аввал кӯшиши ифшо кардани мохият ва мундариҷаи сиёсати экологии давлатҳои Осиёи Миёна ҳамчун самти муҳими фаъолияти сиёсии минтақавӣ гузашта шудааст. Аз ҷумла, сиёсати экологии минтақа муназзам гардида, заминаҳо барои омӯзиши он ҳамчун курси алоҳида фароҳам оварда шуда, ҳар як давлати минтақа тағсирӣ алоҳидаи худро ёфта, нақши фаъолияти дастаҷамъонаи экологӣ дар таҳқими субот ва рушди устувори минтақа нишон дода шудаанд.

Натиҷаҳои бадастоварда ва ҳулосаҳои пешниҳоднамудаи муаллиф ҳангоми таҳияи барномаҳои таълимӣ аз фанни геополитика, низоъшиносӣ, минтақашиносӣ, курсҳои маҳсус дар самти сиёсати экологӣ, таҳияи барномаҳо, стратегияҳо ва сиёсати ягонаю самарабахши экологӣ дар минтақа мусоидат менамояд.

Диссертатсия аз муқаддима, се боб, шаш зербоб, ҳулоса ва рӯйхати адабиёти истифодагардида иборат аст. Дар муқаддима муҳимијати мавзӯъ, объект ва предмети тадқиқ, мақсади асосии таҳқиқот, асосҳои методологию назариявии таҳқиқот, навгонӣ ва арзиши амалии таҳқиқот инъикос ёфтааст.

Дар боби якуми диссертатсия – «**Асосҳои назариявю методологии таҳқиқи сиёсати экологӣ**», ки аз ду зербоб иборат аст, муаллиф дар заминаи адабиёти мавҷуда ҷанбаҳои назариявии мавзӯи баррасишавандаро омӯхта, дар асоси онҳо андешаҳои илмии худро иброз намудааст. Дар ин боб мағҳум ва мохияти сиёсати экологӣ, инҷунин алоқамандии сиёсати экологӣ бо сиёсати иҷтимоии давлат таҳлилу баррасӣ гардидааст.

Муаллиф қайд мекунад, ки сиёсати экологӣ ҷузъи таркибии сиёсати иҷтимоӣ буда, ба ҳаёти иҷтимоӣ, маҳсусан вазъи саломатӣ, некуаҳволӣ, сатҳи даромаднокӣ, ҳолати ҷисмонию равонӣ, синну сол ва ба тамоми

пахлухои дигари ҳаёт таъсири бевоситаи худро расонида, дар ин замана баҳри рушди иқтисодӣ ва тараққиёту пешрафти давлат низ нуфузи зиёд дорад. Бо истифода аз методу усулҳои илмӣ, таҳлили системавӣ, соҳторӣ-функционалий, дедуктивӣ, синергетикӣ ва таҳлили муқоисавӣ ҳусусиятҳои хоси сиёсати экологии минтақаи Осиёи Миёна ошкор карда шудаанд.

Дар боби дуюми диссертатсия – «**Самтҳои асосии сиёсати экологии давлатҳои Осиёи Миёна**», ки аз ду зербоб иборат аст, мушкилоти сиёсати миллии экологии кишварҳои минтақаро бо заминаҳои қонунгузории соҳаи экология ва ҳолати воқеии онҳоро ба таври муқоисавӣ мавриди таҳлилу баррасӣ қарор додааст. Дар ин боб мухакқик сиёсати миллии экологии ҳар як кишвари минтақаро дар алоҳидагӣ тафсир намудааст. Чунки давлатҳои Осиёи Миёна дар баробари доштани мушкилоти ягонаи минтақавии экологӣ, дорои як қатор мушкилиҳои экологии дохилидавлатӣ мебошанд.

Амнияти миллӣ ва минтақавӣ дар Осиёи Миёна бо амнияти минтақавии экологӣ мустақиман алоқаманданд ва саъию талоши якҷояи тамоми давлатҳои минтақаро тақозо менамояд. Мушкилоти ҳифзи муҳити зист ва фароҳам овардани шароити мусоиди зист барои аҳолии минтақа ҳоло андешидани чораҳои пешгирикунанда ва эҷоди заманаи устувори ҳукуқии ҳамкориҳои кишварҳои Осиёи Миёнаро талаб менамояд.

Муаллиф қайд менамояд, ки фарҳангӣ волои экологӣ метавонад натиҷаҳои назарраси мусбиро ба бор орад. Аз ин рӯ, таъқид менамояд, ки масъалаи таълимӣ тарбияи экологии чомеа бояд самти афзалиятнок дониста шуда, дар мадди аввал гузошта шавад ва барои татбиқи самарабахши он заминаҳои моддию молиявӣ фароҳам оварда шавад.

Боби сеюми диссертатсия – «**Дурнамои сиёсати минтақавии экологӣ дар Осиёи Миёна**» аз ду зербоб иборат буда, масоили дастёбӣ ба амнияти минтақавии обӣ ва пешгирий кардани мушкилоти экологии марбут ба истифодаи об барои давлатҳои Осиёи Миёна равона гардидааст.

Пешниҳоду ташаббусҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон доир ба мушкилоти норасоии об хеле бузург мебошад, ки муаллиф аз он мохирона истифода бурда, дар диссертатсия иқтибосҳо овардааст.

Аз таҳлилҳои анҷомдодаи муҳаққик маълум гардид, ки дар Осиёи Миёна якчанд мушкилоти мураккаби минтақавии экологии вобаста ба об ҷой доранд, ки дар сурати дарёфт нагардидани роҳу воситаҳои бартарафсозии онҳо метавонанд ба сатҳу сифати зиндагии сокинони минтақа таъсири зиёди манғӣ расонида, мушкилоти азими иқтисодию иҷтимоӣ ва сиёсиро ба вучуд оранд. Ин ҳолат муаллифро водор соҳтааст, ки андешидани тадбирҳо ва ҷораҳои муассиру натиҷабаҳш ва илман асоснокро дар самти сиёсати минтақавии экологӣ пешниҳод намояд.

Муаллиф ба мушкилоти хушкшавии баҳри Арал диққати мухусу с додааст. Хушкшавӣ ва нешшавии баҳр ҳолати вазнину мураккаби экологӣ ва гуманинтириро ба вучуд овард, ки боиси таваҷҷуҳи ҳамаҷонибаи ҷомеаи ҷаҳонӣ қарор гирифт. Ба андешаи муаллиф омили меҳварии хушкшавии баҳр ва заҳролудшавии обу заминҳои кишоварзӣ дар минтақа усулҳои гидротехникӣ ва агротехникии парвариши пахта вобаста аст. Тавре маълум аст, шумораи зиёди обанборҳо ба давлатҳои поёноби минтақа (Ӯзбекистон, Қазоқистон ва Туркманистон) рост омада, захираи оби онҳо бо мақсадҳои кишоварзию обёрий истифода шуда, боиси ҷорӣ нагардидани об ба баҳри Арал мегардад.

Татбиқи амалии пешниҳодҳои муаллиф имкон медиҳанд, ки мушкилоти вобаста ба хушкшавии баҳри Арал то андозае ҳаллу фасл карда шаванд ва паймадҳои ногувори он коҳиш ёбанд.

Ҳамин тариқ, диссертатсияи Мирзоев Сайдмузaffer Мирзомуродович дар мавзӯи “Хусусиятҳои сиёсати экологии давлатҳои Осиёи Миёна дар шароити ҳозира” барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа PhD, доктор аз рӯйи ихтисоси 6D050200 – Сиёсатшиносӣ кори илмӣ-тадқиқотии анҷомёфта буда, масъалаи

мубрами рӯзро таҷассум менамояд. Рисола дорои аҳамияти илмӣ-амалӣ буда, ба меъёрҳои муайянкардаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ аст. Бинобар ин, муҳаққиқ Мирзоев Сайдмузаффар Мирзомуродович барои сазовор гаштан ба дараҷаи илмии доктори фалсафа PhD, доктор аз рӯйи ихтисоси 6D050200 – Сиёsatшиносӣ арзанда аст.

Роҳбари илмӣ:

**Доктори илмҳои фалсафа,
профессори кафедраи сиёsatшиносии
Донишгоҳи давлатии омӯзгории
Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ**



Гулахмедов М.Г.

Имзои профессор Гулахмедов М.Г.-ро тасдиқ менамоям.

**Сардори Раёсати қадрҳо ва корҳои
маҳсуси ДДОТ ба номи С. Айнӣ**



Назаров Д.